

БАРАКАИ ИТТИЛООТИ

Мизи мудаввар оиди тартиби танзими фаъолияти бахши ҳунармандӣ

Душанбе, 28 апрели соли 2015 – Мизи мудаввар оиди тартиби танзими фаъолияти бахши ҳунармандӣ 29 – ми апрели соли равон аз соати дар канфронс-зали Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад.

Қисми муҳими чаласа муҳокима бо ҷонибҳои манфиатдор ба монанди вазорату идораҳои дахлдор ва соҳибкорон оид ба ҷӣ гуна рушд ёфтани соҳаи ҳунармандӣ, танзими фаъолияти бахши ҳунармандӣ ва таҳкими иқтисодии содиротӣ ва савдои байналмилалӣ.

Мизи мудаввар аз ҷониби **Ассоциацияи Миллии Соҳибкории Хурду Миёнаи Тоҷикистон** бо маблағгузори Иттиҳоди Аврупо дар ҷорчӯбаи лоиҳаи «**Ҳунармандӣ ва соҳибкорӣ ба воситаи ҳамгироии минтақавӣ ва савдои боадолат**» гузаронида мешавад.

Қайд кардан зарур аст, ки лоиҳаи номбурда аз тарафи ташкилоти ғайритиҷоратии ташкилоти **Cesvi** дар шаҳри Душанбе яқоя бо шарикони маҳалли: Ассоциацияи Миллии Соҳибкории Хурду Миёнаи Тоҷикистон, Иттифоқи Ҳунармандони Тоҷикистон ва Бизнес Клуби Бишкек амали мегардад.

Мақсади лоиҳа кумак барои рушди сектори хусусии Тоҷикистону Қирғизистон, алаҳусус ҳамгироии минтақавии сектори ҳунармандӣ.

Барои маълумоти илова ба Гульноз Раҳматуллоева, асиссенти лоиҳа бо почтаи электронии info@namsb.tj ё телефони +992 (93) 511-50-53 муроҷиат намоед.

Лоиҳа амалӣ мегардад:



Ташкилоти Cesvi дар Тоҷикистон

кӯч. Фирдавӣ 16
734003, Душанбе
Тел: (+992 37) 224 67 28
e-mail:
tajikistan@cesvionline.org
www.cesvi.eu



Лоиҳа аз тарафи Иттиҳоди Аврупо маблағгузори карда мешавад.

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Суроға: к. Адҳамов, хонаи 74
734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон
тел: (+992 37) 221 74 07, 227 10 24
Факс: (+992 37) 221 43 21
Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_tg.htm

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамлики узв иборат аст, ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, захира, ва тақдир хешро пайванданд. Ҳамроҳ таи 50 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, демократӣ ва руштии бардавомро бунёд намуда, ҳамзамон гуногунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул ва кафолати озодии шахсино нигоҳ доштанд. Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва арзишҳои хешро бо мамлики ва қавмҳои берун аз сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои руштии мамлакат тақрибан 25 млн. евро фароҳам менамояд.



Иттифоқи Ҳунармандони Тоҷикистон

кӯч. Айни. 15, Душанбе

Тел: +992 (917) 03434

e-mail: huseyngulyamov@gmail.com

<https://www.facebook.com/groups/154847428047837/>



Клуби Хизмати Бишкек

кӯч. Чуй 245/1, Бишкек, Қирғизистон

Тел: (+996 312) 93 55 81

e-mail: office@bdk.kg



PromoFirenze, Шӯъбаи Палатаи саноат ва савдои Флоренсии

Виа дел Кастелло д'Алтафронте 11, 50122 Флоренсия, Италия

Тел. +39 055 267141

e-mail: laura.tettamanti@promofirenze.it

www.promofirenze.it



АМСХМ ҚТ

кӯч. Лоик Шерали 3

Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003

Тел: (+992-44) 625-00-08

e-mail: info@namsb.tj www.namsb.tj

<https://www.facebook.com/namsb.tj>

